



“ТАСДИҚ МЕКУНАМ”

Ректори Донишгоҳи давлатии

Бохтар ба номи Носири Хусрав

доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор

Курбонзода М. Р.

«206» марта соли 2025.

## ТАҚРИЗИ МУАССИСАИ ПЕШБАР

**Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав» ба диссертатсияи номзадии Ҷурақулзода Умрон Шодикӯл таҳти унвони «Хусусиятҳои лексикӣ-соҳтории истилоҳоти иқтисодӣ дар забони тоҷикӣ (дар асоси маводи хучҷатҳои меъёрии соҳаи иқтисодӣ ва луғатномаҳо)» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02.00 – Забоншиносӣ (10.02.01 – Забони тоҷикӣ) пешниҳод шудааст.**

**Мутобиқати муҳтавои диссертатсия ба ихтисос ё соҳаи илми эълоншуда.** Диссертатсияи номзадии Ҷурақулзода Умрон Шодикӯл таҳқиқоти илмии анҷомёфта ба ҳисоб рафта, ба таҳқиқи «Хусусиятҳои лексикӣ- соҳтории истилоҳоти иқтисодӣ дар забони тоҷикӣ (дар асоси маводи хучҷатҳои меъёрии соҳаи иқтисодӣ ва луғатномаҳо)» бахшида шудааст. Муҳтавои он барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02.00 – Забоншиносӣ (10.02.01 – Забони тоҷикӣ) пурра мувофиқат менамояд.

**Саҳми шаҳсии** довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқ аз он иборат аст, ки муаллифи диссертатсия дар ҷараёни пажӯҳиш, аз тарҳрезии мавзуи рисола, ҷамъоварии мавод, гурӯҳбандии онҳо, ба бобу зербобӯ ҷудо карда навиштани диссертатсия ба таври мустақим саҳм дорад. Навиштани мақолаҳо оид ба мавзӯъ ва суханрониҳо дар ҳамоишу конференсияҳо оид ба мавзуи диссертатсия фаъолияти амалии рисоланависро доир ба кори диссертационӣ шаҳодат дода метавонанд.

**Мавзуи баҳси таҳқиқоти** илмии хусусиятҳои лексикӣ-сохтории истилоҳоти иқтисодӣ асоси илмӣ дошта, захираи калони истилоҳотро дар таркиби луғавии забони тоҷикӣ ташкил медиҳад. Новобаста ба он ки аз ибтидо истилоҳоти иқтисодӣ дар тамоми забонҳои олам мавҷуд буданду ҳастанд, вале истилоҳоти иқтисодӣ дар забони тоҷикӣ бо вижагиҳои худ фарқ мекунанд. Таҳқики он бори аввал сурат гирифтааст. Дар забонишиносии ватаниву хориҷӣ як самти нави пажӯҳишӣ ба ҳисоб рафта, бо мурури замон таваҷҷуҳи муҳаққиқонро ба худ ҷалб карда истодааст. Дар ин самт масъалаҳои баҳснок ва таҳқиқталаб ошкор гурдида, аз ҷониби олимони соҳа ҷанбаҳои нав тавсиф ва таҳлил карда мешаванд.

Истилоҳоти иқтисодии дар забони тоҷикӣ ташаккул ёфтаистода, бо вижагиҳои сохторӣ ва семантикий худ аз дигар гуруҳҳои луғавӣ тафовут доранд. Махсусан, истилоҳоти иқтисодии аз забонҳои дигари олам иқтиbosгардида. Биноан, забонишиносон муваззафанд ба назарияи истилоҳшиносӣ таваҷҷуҳ зоҳир кунанд ва ин амри табиист, зоро дарку фаҳми вижагиҳои истилоҳоти иқтисодӣ заминай мӯътамадро барои шарҳу тафсири онҳо фароҳам меорад. Аслан, бояд ба ҷанбаи таъриҳӣ - этимологии ташаккули истилоҳоти иқтисодӣ таваҷҷуҳи бештар зоҳир карда шавад, аммо бояд иқрор шуд, ки муқаррар намудани баромади мушаххасу муваффақи истилоҳоти иқтисодӣ аксаран ба дарку фаҳми ҷою мақоми онҳо дар забон вобаста аст.

Ба риштаи таҳқиқ қашидани истилоҳоти иқтисодӣ, ки онро яке аз қисматҳои забонишиносӣ – истилоҳ ва истилоҳшиносӣ меомӯзад, вақтҳои охир таваҷҷуҳи муҳаққиқони соҳа, махсусан, забонишиносонро ба худ ҷалб намуда истодааст. Омӯзиш ва таҳқики маводи таҳқиқшавандай истилоҳоти иқтисодӣ барои равшан соҳтани масъалаҳои норавшани баҳши забонишиносӣ, ҷиҳати ганӣ гардонидани таркиби луғавии забони тоҷикӣ, ташаккул ва рушди истилоҳоти иқтисодӣ кумак карда метавонад. Дар истилоҳшиносӣ баробари таҳқиқоти солҳои охир боз паҳлуҳои таҳқиқношудаи он дар асоси маводи луғатномаҳо ва ҳуҷҷатҳои

иқтисодӣ, бахусус, таҳқиқи хусусиятҳои соҳторию маъноии истилоҳоти иқтисодӣ то имрӯз ба таври комил мавриди таҳқиқ қарор нагирифтааст.

Мавриди зикр аст, ки осори дар шакли луғатномаҳо ва хуччатҳои гуногуни иқтисодӣ ба мерос монда ва дар истифода буда, дорои захираи ганий истилоҳоти иқтисодӣ мебошанд ва муҳаққиқонро зарур аст, ки таҳқиқоти амиқи истилоҳшиносиро беҳтару хубтару ба роҳ монанд.

Солҳои охир бо забони тоҷикӣ ва забонҳои русиву англисӣ луғатномаҳои гуногун ба табъ расидаанд, ҳамзамон дар тамоми корхонаву муассисаҳо хуччатҳои гуногуни иқтисодӣ мавриди истифода мебошанд, ки аксари онҳо маҳз дар замони истиқлолияти кишвар таҳия ва такмил гардидаанд. Ин хуччатҳо ва луғатномаҳо аз истилоҳоти нави иқтисодӣ ғанӣ буда, дар худ маводи пурқимати пажӯҳиширо ҳифз кардаанд.

Ба сифати мавзуи таҳқиқ қарор гирифтани хусусиятҳои соҳторию маъноии истилоҳоти иқтисодӣ дар забоншиносии тоҷик пажӯҳиши нав буда, дар он таҳқиқи пурра ва комили истилоҳоти иқтисодӣ дар луғатномаҳо ва хуччатҳои иқтисодӣ мавриди омӯзиши амиқ қарор гирифтааст.

Мавриди зикр аст, ки омӯзиши паҳлуҳои гуногуни истилоҳоти иқтисодӣ дар луғатномаҳо ва хуччатҳои иқтисодӣ дар ҳачми диссертатсияи илмӣ барои ташаккул ва рушди истилоҳшиносии тоҷик аз аҳаммияти хос бархӯрдор аст. Бояд зикр кард, ки маводи таҳқиқшаванда қисматҳои гуногуни истилоҳоти иқтисодиро фаро гирифта, омӯзиши онҳо ҷиҳати ғанӣ гардонидани таркиби лугавии забони тоҷикӣ муҳим мебошад.

Дар ин асос, метавон гуфт, ки диссертатсияи Ҷуракулзода Умрон Шодиқул таҳқиқоти илмии анҷомёфта ба ҳисоб рафта, таҳқиқи «Хусусиятҳои лексикӣ-соҳтории истилоҳоти иқтисодӣ дар забони тоҷикӣ (дар асоси маводи хуччатҳои меъёрии соҳаи иқтисодӣ ва луғатномаҳо)» ба яке аз мавзуъҳои мубрами забоншиносии муосир бахшида шудааст.

Диссертатсияи Җурақулзода Умрон Шодиқул таҳқиқоти илмии анчомёфта ба ҳисоб рафта, «Хусусиятҳои лексикӣ-сохтории истилоҳоти иқтисодӣ дар забони тоҷикӣ (дар асоси маводи ҳуччатҳои меъёрии соҳаи иқтисодӣ ва лугатномаҳо)» номгузорӣ гардида, он аз мундариҷа, муқаддима, ду боб, 8 фасл, 14 зерфасл, хулоса, натиҷаҳои асосии диссертатсия, тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳо, рӯйхати адабиёт ва нашри таълифоти илмӣ дар мавзуи диссертатсия иборат буда, 155 саҳифаи чопи компьютериро ташкил медиҳад. Пайдарпайи бобҳо мантиқан ба вазифаҳои дар назди диссертатсия гузошташуда мувофиқат мекунанд.

Дар муқаддимаи диссертатсия мубрамии мавзуи таҳқиқ, дараҷаи омузиши мавзӯъ, робитаи таҳқиқот бо барномаҳо (лоиҳаҳо), мавзӯъҳои илмӣ, тавсифи умумии таҳқиқ, мақсад ва вазифаҳои таҳқиқ, объект ва мавзуи таҳқиқ, асосҳои методологии таҳқиқ, аҳаммияти назариявӣ, аҳаммияти амалӣ, навғонии илмӣ, соҳаи таҳқиқ, нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда, мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтиоси илмӣ, саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқ, тасвиби амалии натиҷаҳои диссертатсия, нашри таълифоти илмӣ дар мавзуи диссертатсия, соҳтор ва ҳаҷми рисола нишон дода шудаанд.

**Аҳаммияти таҳқиқ** дар ин зоҳир мегардад, ки дар таҳқиқоти забоншиносони тоҷик доир ба истилоҳнигорӣ асару рисолаҳо таълиф гардидаанд, аммо доир ба ин мавзӯъ то ҳанӯз кори илмии мукаммал анҷом дода нашудааст, ки дар онҳо моҳияти забонии ҳуччатҳои меъёрии иқтисодӣ ва истилоҳоти он муайян карда шуда бошад. Дар доираи мавзуи интихобшуда, хусусиятҳои лугавию соҳтории ҳуччатҳои меъёрии соҳаи иқтисод мавриди таҳқиқ қарор дода шудааст. Тахлил ва таснифи соҳавии калима, истилоҳот, хусусиятҳои соҳторио маънои онҳо, баромади истилоҳот, лугатномаҳои иқтисодӣ мавриди баррасӣ қарор гирифта, дар маҷмуъ хусусиятҳои лугавию соҳтории ҳуччатҳои меъёрии иқтисодӣ муайян карда шуданд.

**Асосҳои назариявии таҳқиқро** таҳқиқот ва таълифоти В. В. Виноградов, Л. С. Пейсиков, В. С. Расторгуева, Ю. А. Рубинчик, Н. Маъсумӣ, М. Қосимова, Ш. Рустамов, Б. Камолиддинов, Ҳ. Мачидов, Д. Саймиддинов, Д. Хочаев, А. Мирзоев, Ш. Кабиров, С. Назарзода, С. Анварӣ, Мирзо Ҳасан Султонов, Т. Шокиров, Г.Х. Шукуров, Ш. Бобомуродов ва дигарон ташкил мекунанд, ки масъалаи мавриди назарро аз ҷанбаҳои гуногун дар осори худ мавриди баррасӣ қарор додаанд.

Барои таҳқиқи ҳамаҷонибаи мавод аз ҳуҷҷатҳои иқтисодӣ ва луғатномаҳо ба даст омада, усули муқоисавии синхронию диахронӣ, ки асоси онро таҳлили вожагонӣ ва соҳторӣ ташкил медиҳад, истифода бурда шудааст. Ин усул тайи солҳои охир дар таҳқиқоти истилоҳшиносӣ ба таври фаровон истифода мегардад. Дар ҳалли вазифаҳои асосӣ ва умуман, мавзуъ, ҳамчунин, усулҳои гуногуни забоншиносӣ: соҳторӣ, муқоисавӣ-таъриҳӣ, оморӣ истифода шудаанд.

Дар диссертатсия бори нахуст таҳқиқи ҳусусиятҳои лексикӣ-семантиկӣ ва соҳтории истилоҳоти иқтисодӣ мавриди таҳқиқ қарор гирифта, асосан, дар он истилоҳоти иқтисодии марбут ба соҳаи омор, андоз, молия аз нигоҳи маъно, вижагиҳои луғавӣ ва соҳторӣ таҳқиқу баррасӣ гардидаанд.

Диссертатсия ба шиносномаи ихтисос ва муҳтавои он ба тартиби муқарраршудаи таълифи диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ, аз рӯйи ихтисоси 10.02.00 – Забоншиносӣ (10.02.01 – Забони тоҷикӣ) мутобиқат менамояд.

**Натиҷаҳои асосии диссертатсия** дар ҳаҷми 5 мақолаю маърузаи илмӣ вобаста ба мавзуи рисолаи илмӣ дар маводи конференсияҳо ва маҷаллаҳои илмии ҷумҳурияйӣ ва байналмилалӣ, аз ҷумла, 3 мақола дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандай Муассисаи давлатии “Комиссияи олии аттестаціонӣ”-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон (КОА) ба нашр расидааст.

Диссертатсия аз муқаддима, ду боб, хулоса ва феҳристи адабиёт иборат мебошад, ки боби аввали диссертатсия, ки «**Асосҳои назариявию таҳқиқии хусусиятҳои лексикии ҳуҷҷатҳои меъёрии соҳаи иқтисодӣ**» ном дошта, аз панҷ фасл иборат аст, ки ҳаряки он масъалаҳои алоҳидаро дар бар мегиранд ва асосан, сухан аз бобати мулоҳизаҳо доир ба масъалаҳои вижагиҳои назариявии истилоҳ ва истилоҳшиносӣ, мавқеи истифодабарии онҳо меравад.

Боби дуюми диссертатсия «**Хусусиятҳои лексикию маънай** ва **баромади истилоҳоти иқтисодӣ** дар **ҳуҷҷатҳои иқтисодӣ** ва **лугатномаҳои соҳавӣ**» номгузорӣ шуда, аз се фаслу чордаҳ зерфасл иборат аст. Масъалаҳои асосии дар боби дуюм баррасишаванд таснифоти истилоҳоти иқтисодӣ, истилоҳоти ба соҳаҳои гуногуни иқтисод марбут, аз ҷумла бонкдорӣ, омор, молия, андоз ва ғайра, баромади истилоҳот ва истилоҳоти иқтибосиро дар бар мегиранд.

Муаллиф ҳар кадом боби диссертатсияро бо хулосаҳои дақиқу мушаххас ҷамъбаст намуда, дар хулосаи умумии диссертатсия ҳамаи хулосаҳои бобҳоро ҷамъбаст намудааст.

Дар хулоса натиҷаи таҳқиқу баррасӣ ба таври фишурда аз рӯйи натиҷагирии пажӯҳиш оварда мешавад. Феҳристи адабиёт фарогири номгӯйи адабиёти зарурӣ ва сарчашмаҳои илмӣ буда, аз осори муҳаққиқони ватанию ҳориҷӣ иборат мебошанд, ки теъдодашон ба 243 агад мерасад.

Бо вуҷуди тозакорӣ ва нуктасанҷии ба худ хос дар диссертатсия муҳаққик ба баъзе камбудиҳо роҳ додааст, аз ҷумла:

1. Номувофиқатии нақшай кор ба саҳифаҳое, ки дар дохили кор дида мешавад, яъне боби аввал дар саҳифаи 17 нишон дода шудаасту дар дохили диссертатсия бошад аз саҳифаи 16 оғоз мешавад ва боби дуюмаш низ чунин аст;

2. Таҳлили соҳторӣ бояд баробари тавсифу таҳлили калимасозӣ роҳандозӣ шавад;

3. Агар маводи пажӯҳишгардида, дар охир ба шакли лугатнома оварда мешуд хуб буд;

4. Дар саҳифаҳои гуногуни диссертатсия ғалатҳои имлой ва грамматикӣ мушоҳида мешаванд;

5. Дар баъзе фаслу бобҳо умумигӯй ба мушоҳида мерасад;

6. Таснифоти истилоҳотро вобаста ба зерсоҳаҳои иқтисодӣ бояд боз ҳам мушаххастар кард;

7. Баромади истилоҳоти иқтисодиро дақиқтар карда, аз кадом забонҳои олам ба забони тоҷикӣ омадаанд ва бо кадом сабабҳо бояд муайян карда мешуд.

Камбудӣ ва эродҳои мазкур асосан ҷанбаи тавсиявӣ ва техникӣ дошта, ба мазмуну мундариҷаи диссертатсия ҳалал намерасонанд ва арзиши илмии диссертатсияро коста намекунанд. Муқаддима муҳтавои асосии рисоларо пурра фаро гирифтааст.

Диссертант аз уҳдаи кор баромадааст ва хулосаҳои мушаххаси илмӣ бароварда, пешниҳодҳои илман асоснок намудааст.

Автореферат пурра бо диссертатсия мувофиқат мекунад ва фишурдаи онро дар бар мегирад. Мазмуну муҳтаво ва соҳтори диссертатсияро комилан инъикос мекунад, инъикоскунандай навгониҳои мавзуи мавриди тадқиқ буда, аҳаммият ва арзиши назариявӣ ва амалий, хулосаҳои асосии таҳқиқот ва феҳристи адабиётро ифода мекунад.

Диссертатсияи Ҷуракулзода Умрон Шодиқул дар мавзуи «Хусусиятҳои лексикӣ-соҳтории истилоҳоти иқтисодӣ дар забони тоҷикӣ (дар асоси маводи ҳуҷҷатҳои меъёрии соҳаи иқтисодӣ ва лугатномаҳо)» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02.00 – Забоншиносӣ (10.02.01 – Забони тоҷикӣ) барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ, ки аз рӯйи ихтисоси 10.02.00 – Забоншиносӣ (10.02.01 – Забони тоҷикӣ) пешниҳод шудааст, ба талаботи бандҳои 31-35-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо

Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, ҷавобгӯ буда, муаллифи он сазовори дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ, аз рӯйи ихтисоси 10.02.00 – Забоншиносӣ (10.02.01 – Забони тоҷикӣ) мебошад.


Тақризи мазкур дар ҷаласаи васеи кафедраи забони тоҷикии МДТ “Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Ҳусрав”, суратҷаласаи №8 аз 05.03.2025 тасдиқ гардидааст.

Дар ҷаласа иштирок доштанд: 10 нафар.

Натиҷаи овоздиҳӣ: «тарафдор» -10 нафар, «зид» - нест, «бетараф» - нест.


**РАИСИ ҶАЛАСА:**

мудирни кафедраи забони тоҷикии МДТ «Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Ҳусрав», номзади илмҳои филологӣ,

 Назаров Мехрубон Ниёзмадович

**ЭКСПЕРТ:**

номзади илмҳои филологӣ, дотсенти кафедраи забони тоҷикии МДТ «Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Ҳусрав»

 Сайдов Ҷаббор Зубайдович

**Котиби илмии ҷаласа:**

номзади илмҳои филологӣ, омӯзгори кафедраи забони тоҷикии МДТ «Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Ҳусрав»

 Раҳмонов Маҳмурод Бегмуратович

Имзоҳои Ҷ.З.Сайдов, М.Н.Назаров ва  
М.Б. Раҳмоновро тасдиқ мекунам:  
Сардори шӯъбай қадрҳо ва корҳои  
маҳсуси МДТ «Донишгоҳи давлатии  
Бохтар ба номи Носири Ҳусрав»

 Исозода Тоҷиддин Исо

**Нишонӣ:**

735140, Ҷумҳурии Тоҷикистон,  
ш. Бохтар, кӯчаи Айнӣ, 67.  
Тел.: (+992 3322) 2-45-20, 2-22-53.  
E-mail: btsu78@mail.ru.  
Сомонаи расмӣ: www.btsu.tj.

«16» «марти» соли 2025